

Мел
төсүл
Н-63

КАРОМАТУЛЛОХИ МИРЗО

ГҮШВОРА



МАОРИФ

*Мел точка
М-63*

**АЗ ҲИКОЯҲОИ
КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО**

ГҮШВОРА

**ДУШАНБЕ
МАориф
2015**

ББК 82.3 (2 точик)+83.3(0)9

К-27

К-27. Гӯшвора. Кароматуллоҳи Мирзо, – Душанбе:
«Маориф», 2015, 12 сах.

Як силсила ҳикояҳои Нависандай ҳалқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо аз ҳаёти тифлон ва хонандагони синни мактабӣ таълиф шудаанд. Ҷанде аз онҳо ҳоло манзури хонандагони арчманд мегарданд, ки хонданӣ, шавқовар ва пандомезанд.

Ҳикояи мазкур яке аз онҳост.

ҚДБЧ ба номи
М. МИРШАКАР

0/7 4/3
24 31

ISBN 978-99947-127-0-0

© «МАОРИФ», 2015



ГҮШВОРА

Андақе поёntар аз деҳаи мо, дар канори роҳ, ки дар ду ҷониби он ангузор, боғҳои сарсабзу хуррами мева то ба дуриҳо доман густурда буданд, қабре мавҷуд буд, кабри ягона. Мо, хурдсолони он солҳо, дар ҳайрат будем, ки ин мадфани одамий баҳри чӣ, бо чӣ ваҷхе ин ҷо пайдо шуда? Чаро ӯро дар гӯристон ба хок насупурдаанд? Боз аз он дар ҳайрат мешудем, ки зани қуҳансоле дастархони пури нон дар тори сар ба сари гӯр меомад. Дастурхон мекушод, нонҳоро рӯйи он паҳн мекард, баъд хоки гӯрро ба дидагон мемолид, гӯрро ба оғӯш мекашид, баъд ба навҳа медаромад:

– Рустамҷон, ҷони апа, нон овардам, нонҳои гарм, нони гандум, нони сафед, нон фаровон шуд, дар ҳама ҷо арzon... Он рӯзҳо гузаштанд, рафтанд. Ҳайф шудӣ, сад ҳайфи ту, Рустамҷон! Ҳез, нон овардам, нон!..

Ин зан кӣ буда, чаро ин гӯр ин ҷо пайдо шуда? Баъд ҳамааш ба мо маълум гашт...

... Қарибиҳои субҳ барф аз боридан монд. Замину замон ях баст. Торафт хунукӣ саҳт мешуд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, имрӯз мардум сертараддуд буданд, ба бозор мерафтанд. Ҳама як ташвиш доштанд, чизу мол, асбобу анҷоми рӯзгорро ба бозор бурда, ғалла ё нон ҳаридани буданд. Роҳ пур аз пиёдаву савора.

Бачаи таҳминан 15 – 16-солае, ки дар тан ҷомаи ҷиғда-ҷиғдаи сатини сиёҳ ва дар по мӯзаҳои дарида дошту рӯймолашро гирди сару гӯшҳояш печонда буд, аз пайроҳае ба роҳи қалон баромада, ба бозоракиҳо ҳамроҳ шуд.

– Ҳа, Рустам, дар ин хунукӣ кучо меравӣ? – пурсид пирмарди савора, ки худро рӯйи зин бо ҷакман дурустакак печонда буд, лаҷоми аспашро қашида.

– Бозор, – гуфт Рустам.

– Ҷӣ мебарӣ?

Рустам ба суоли пирмард ҷӣ ҷавоб доданашро надониста, худро андаке ба ақиб қашид ва даст ба қисааш андоҳт. Ӯ гӯшвораҳои модари раҳматиашро, ки пас аз ҷанг (Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945-ум дар назар аст) рафтани падараш ба бистари беморӣ афтода, ҷанд рӯз пеш аз олам гузашта буд, аз қиса баровард. Баргакҳои он ларзиш ҳӯрда, оҳиста ҷарангос заданд. Садои шинос; модари Рустам ҳар гоҳ ки аз коре ба завқ меомад, бо табассум сар мечунбонд, баргакҳои гӯшвораи ӯ ана ҳамин тавр ларзида садо медоданд. Гӯшвораҳо ба ӯ бисёр мезебиданд ва модари Рустам онҳоро ҳеч гоҳ аз гӯш



намегирифт. Гүшвораҳои ўро танҳо вақте занҳои ҳамсоя аз гүшаш гирифта, аз рўйи васияташ ба хоҳари калонии Рустам – Ҳабиба доданд, ки вай аз олам чашм пўшида буд. Ҳоло Рустам ҳамин гүшвораҳои модарро ба бозор бурда, бо нон иваз карданист. Илочи дигар ҳам намонда. Ду рўз боз Рустам ва хоҳараконаш – Ҳабибаю Назираи хурдсол гуруснаанд.

Бегоҳ Рустам як пора нони хушки ҳаққи худашро ҳам ба хоҳараконаш тақсим кард. Охир, акнун ўмарди хона аст. Инро ба ўпадар дар номааш таъкид намуда. Ўгуфта, ки баъди сари модар нигоҳубин ва саробонии хоҳараконаш ба уҳдаи вай, бо нангумус бошад. Хоҳараконаш нангумуси ўбудаанд. Бале, падар рост мегуяд, вай мардбача, марди хона.

... Рўзи дуюм аст, ки Рустам дигар барои нон ба хонаи кари Бўрӣ намеравад ва Бўрӣ низ акнун ба хонаи онҳо намеояд. Ўодами зишт будааст.

– Рустам, омадӣ, биё, – кари Бўрӣ хилофи ҳаррӯза хандон-хандон аз хонааш ба пешвози Рустам баромад. Ўро ба хона хонд. – Рустамчон, нон бисёр, ба ту то соли оянда мерасад, ана, худат бин, – Кари Бўрӣ ба ду халта нони хушқ, ки дар як тарафи хона рўйи ҳам чида буданд, ишора кард. – Лекин, Рустамчон, як маслиҳат, – кари Бўрӣ риши ғулии мошибиринчашро даст-даст карда идома дод: – Ҳабибаро ба ман медиҳӣ.

Кари Бўрӣ боз чӣ гуфт? Рустам ўро намешунид. Осмон гўё ба сараш фурӯ омад. Акнун ўфаҳмид, ки



кари Бурй ба чӣ сабаб пас аз марги модараш ба онҳо ин қадар муҳибу меҳрубон шуда. На, на, Рустам хоҳараконашро бо нон иваз намекунад, Ҳабибаро ба Кари Бурй намедиҳад! Коре карда, рӯзи хоҳара-конашро мегузаронад, нон меёбад.

Рустам аз гуруснагӣ якбора худро беҳол ҳис кард. «Худро ба даст гир, Рустам, ту акнун марди хонай...» Рустам ғӯшвораҳои модарашро аз нав ба кисай пеши бағалаш андохт. Пирамарди савора гардиши теппаро тоб ҳӯрда аз назари ӯ дур шуда буд.

Рустам қатори бозоракиҳо қадам мениҳод...

Бозори Янгибозор. Нурҳои камтаъсири офтоби зимистон ба оби дарёи Кофарниҳон, ки мардуми бисёре дар канори он ҷамъ омада, ҳариду фурӯш доштанд, барҳӯрда шаъшаъапошӣ мекарданд. Оби дарё аз қабати яҳ бесадо ҷорӣ мешуд. Чарахсаҳои он ба рӯйи сангҳо барҳӯрда яҳ мебаст, сангҳо чун оина шаффоф мешуданд. Шамоли сард мевазид, одамон дандон ба дандон монда, ба хунукӣ тоқат мекарданд. Рӯз хунук аммо бозор гармтар мешуд. Ана, як ҳаридор, марди бурутии тануманде, дар рӯ ба рӯйи Рустам, ки ғӯшвораҳои модар дар даст ғарқӣ хеёлот буд, бозистод.

– Бача, гушвораро мефурӯшӣ? Ку, ба ман буте, – даст дароз кард мард.

«Чӣ? Ӯ ғӯшвораҳои модарашро ба кафи ҳамин мард мегузорад? Ба ӯ фурӯшад? Васияти модар чӣ мешавад? Гӯшвораҳо аз они Ҳабиба. Не, намехоҳад онҳоро ба ҳаридор бидиҳад. Бо нон ҳам иваз наме-

кунад. Ба гурснагӣ тоб меоранду нишонаи модарро эҳтиёт мекунанд.»

... Рустам гӯшвораҳои модарашро ба кисабағал андоҳт. Марди бурутӣ ғур-ғуркунон аз назди ӯ гузашта рафт. Рустам ҳам аз бозор баромад. Ба канори роҳи калон гузашта, барфи рӯйи сангери бо лаби остини чомааш рӯфт. Бале, ӯ гӯшвораҳои модарашаро намефурӯшад. Аммо нон ёфтани лозим. Бо қадом роҳ?.. Аз гурснагӣ сари Рустам чарх гашт. Ӯ бемадорона рӯйи таҳтасанг нишаста, сарашро миёни кафҳояш гирифт. Ҳоло ҳоҳараконаш аз хоб хестаанд. Онҳо ҳам гурснаанд. «Нон» мегӯянд. Рустам ба деҳа баргардад? Бе нон? Бо дasti холӣ? Рустам аз ҷояш ҳест. Офтоб ба миёни осмон омада, бозор камодам шуда буд.

Рустам ба роҳ даромад. «Ба кучо? Ба деҳа?» баногоҳ фикре ба сари ӯ омаду ба тарафи ду асп, ки чанд қадам онсӯтар ба ҳарии(?) боми хонае баста шуда буданд, равона шуд. Аспҳо аз турбаҳои пур кумур-кумур ҷав мехӯрданд. Рустам ҳаросон атрофро аз назар гузаронду рӯймолашро аз сар кушод ва рӯйи замин паҳн намуд. Аз сари асп тӯрбаро гирифта, ҷавро зуд ба рӯймолаш холӣ кард. Банди тӯрбаро аз нав ба сари асп қашида буд, ки як мард тозиёна дар даст аз рӯ ба рӯяш пайдо шуд.

— Каний, сагира, ба ман нигар!?

Ҳанӯз Рустам дасташро аз тӯрба нағирифта буд, ки мард чанд тозиёна паси ҳам ба сару рӯйи ӯ зад. Аз ҷашму рӯйи ӯ хун ҷорӣ шуда, рӯйи барфҳоро лола-гун кард. Рустам фарёдзанон ба замин афтид. Дар



гириди ў ва соҳиби асп бозоракиҳои бисёре ҷамъ омада буданд. Онҳо аз воқеа огоҳ шуда, соҳиби аспро сарзаниш карданд. Гуфтанд, ки сағираи бечора-ро беҳуда зада мачруҳ соҳт. Наход одами каппакалон як бачаи бечораро ин қадар занад?

Мард ҳам аз бераҳмиаш хичолат қашид, ки аз гиребони чомаи Рустам дошта, ўро аз рӯйи барф рост намуд ва рӯймоли ҷавро ба дасташ дода гуфт:

— Гир, сағира, гум шав! Рав!

Аммо Рустам бовар намекард, ки рӯймоли ҷавро ба ў баргардонданд. Ў рӯймолро ба даст гирифта, ҳамаи дарду ранҷашро фаромӯш намуд. Рустам аз назди издиҳоми мардум дур мешуд, ҳама ба ў бо тараҳҳум нигоҳ мекарданд.

Ў гӯшвораи модарашро нафурӯхта, барои ҳоҳараконаш ҳӯрокӣ ёфт. Ҷавро дар ўғур қӯфта орд мекунад. Ў марди хона аст, бояд ҳоҳараконашро ҳӯронад... Рустам, пешпо ҳӯрду ба замин афтод. Аз ҷой барҳостани шуд, аммо мадор надошт.

— Рустамҷон, ҳез дастатро ба ман деҳ... — дasti модараш ба сӯйи ўдароз шуд.

— Не, ман худам меҳезам, модарҷон, — Рустам аз ҷой барҳостани шуд. Нимхез шуда ба даруни ҷӯй афтод. Аз хунуки тамоми баданаш вичиррос заду ба ҳушомад. Касе дasti ўро дошта аз ҷояш ҳезонд.

Ҳаво торик шуда, боз барф меборид. То деҳа хеле роҳ. Рустам, рӯймоли ҷав дар даст, беҳушона дар байни роҳ қадам мезад.

Чароғҳои деҳа намудор шуданд. Рустам рӯймоли ҷавро ба рӯйи барф ниҳода, дар канори роҳ



нишаст. Сару рўяш ғарқи обу арақ шуда, тамоми баданаш чун барги бед меларзид. Ўдигар аз чо хеста наметавонист. То деха андаке роҳ. Он чо хоҳареконаш бо чашми чор ба роҳи ўнигаронанд. Аммо Рустам дигар қадаме ба пеш ниҳода наметавонист. Аз ҷояш хестаний шуд, мадораш намонда буд. Чароғҳои деха дар пеши назари ўхомӯш шуданд...

— Рустамчон, хез, биё, боз андаке роҳ монд, — модар ба сўйи ўбоз даст дароз кард.

— Рустам, ту акнун марди хона, хона ва хоҳараконатро нигаҳбон шав, — овози падарро шунид. Аммо Рустам дигар мадори аз ҷой хестан надошт. Гуруснагӣ ўро аз пой афтонда буд. Рӯяш аз барф сафед мешуд...

* * *

Зани миёнсоле ба сари қабр расида, дастархони пури нонро аз сар гирифта, дар наздаш паҳн намуд, сонӣ қабрро оғӯш карда ба навҳа даромад:

— Рустамчон, хез, чонакам, хез, нон овардам, нони гарм, нони гандум. Нон дар ҳама чо пур шуд, арzonӣ, фаровонӣ, хез...

Зан хоҳари калони Рустам Ҳабиба аст. Ҳар гоҳ гӯшвораҳои модар дар гӯш, дастархони пури нон дар тори сар ба зиёрати мадфани бародараш Рустам, ки як вақтҳо аз гуруснагӣ дар даромадгоҳи деха ҷон дода буд ва мардум ўро дар ҳамин чо ба хок супурдаанд, меояд, ба ёди ўменолад. Рӯзҳои гуруснагӣ ва Рустамро ба ёд меорад...

КДБЧ ба номи
М. МИРШАКАР

6/10
2431

КДБЧ ба номи
М. МИРШАКАР
ТОЛОРИ ХИЗМАТРАСОНӢ
БАРОИ ХОНАНДАГОНИ СИНИ
ХУДДИ МАКТАБӢ

КАРОМАТУЛЛОХИ МИРЗО

ГҮШВОРА

Мухаррир	Амирхон Ахмадхонов
Мухаррири техники	Робия Абдуллоева
Тарроҳ ва ороишгар	Фирдавс Давлатбеков
Рассом	Хусейн Чилаев
Хуруфчин	Суруш Зайниддинов

Ба чопаш 12.01.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.
Қоғази бурандуд. Чопи офсетӣ. Ҷузъи чопӣ 0,75.
Гарнитура Times New Roman Tj.
Адади нашр 5000 нусха. Супориш № 35/2015

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmiddin64@mail.ru

